

ел МОЗЛ
п-63

КАРОМАТУЛЛОХИ МИРЗО

ХОНАИ БОБО



ББК 82.3 (2 точик)+83.3(0)9

K-27

К-27. Хонаи бобо. Кароматуллоҳи Мирзо, – Душанбе: «Маориф», 2015, 10 сах.



Як силсила хикояҳои Нависандай халқии Тоҷикистон

КИТОБРО ДАР МУҲЛАТИ ҚАЙДШУДА БАРГАРДОНЕД

ХОНАИ БОБО

Дарсҳо ба охир расида буданд. Хонандагон гурӯҳ-гурӯҳ сўйи хонаҳояшон мешитофтанд. Сироч ҳам бо ду-се ҳамсинфаш аз дари мактаб берун шуда, дар роҳ бобояшро дид. Ўаз назди магазин гузашта тарафи вай меомад.

— Сироч, ман барои ту омадам, — гуфт бобо аз роҳравӣ бозистода, қоматашро аз болои асо андак баланд гирифт.

— Дарсҳо тамом шуданд, худам ҳам хона рафта истодаам, — Сироч аз ҳамроҳон чудо шуда, пеши бобояш истод.

— Гард, бачам, тезтар бош, — бобо роҳакӣ шуд.

— Чиба, бобо? Чӣ гап аст? — Сироч аз паси ўқадам монд.

— Очаю дадат омаданд.

— Кай? — бепарвоёна пурсид Сироч.

— Ҳамин ҳозир.

Падару модари Сироч дар шаҳр зиндагӣ мекунанд. Ҳардуяшон ҳам омӯзгор. Падараш ба наздикӣ олим шуда будааст, модараш ҳам боз меҳондааст: олим шуданий. Аз кучо! Вақте ки қӯдакбонӣ кунад, ба сарҳорӣ вақт намеёфтааст. Сирочро аз семоҳагиаш модаркалон калон кардааст. Ҳоло хоҷарчаҳаки дувуниммоҳаи ў — Сурайёро ҳам хонаи бобо овардаанд. Дарди сари модаркалон. Қӯдак меғиряду мегиряд, баъзан забон дар даҳон намегирад, модаркалон силу зардоб шудааст. Аз падару модари набераҳояш норизо. Худ ба худ ғур-ғур карда мегӯяд:

— Марги обрӯ, илму амалашон. Наход одами боақл қӯдакашро дӯст надорад, ёди ў накунад? Кор ёфт мешавад, олим ҳам шудан мумкин, аммо фарзанда ёфтанаш осон не, садқаи ноҳуни ў шаванд.

Сироч ҳам фикр мекард, ки чаро падару модараш ўро дер хабар мегиранд. Дар як ё ду моҳ қишлоқ меоянду даррав мераванд. Мисли меҳмон. Баъди рафтани онҳо Сироч



чанд рўз зиқ мешавад. Гоҳо писарчай амакаш Паймон қатй дар рўйи ҳавлӣ бозӣ мекунанд. Ин сӯ-он сӯ медаванд. Паймон монда ки шуд, худро ба бағали модар мепартояд. Модар ўро меҳрубонӣ мекунад, падар ба қадаш баланд бардошта, аз пешона, сару рӯяш мебӯсад. Духтари тағояш – Нигина ҳам ҳамин хел. Ҳамеша дар бағали модар. Падару модари худаш ба хотир меоянд. Онҳо аз қишлоқ дур, дар ким-кучо, дар шаҳр...

Сироҷ чанд бор шаҳр рафтааст, хонаашонро дидгааст. Хонаашон ба ӯ маъқул нашуд. Ба монанди ҳавлиҳо қишлоқ не. Ба назараш танг, мисли қафас. Як рўз падару модараш дар кор буданд. Ӯ дар хона танҳо шишта-шишта зиқ шуд. Аз ин хона ба он хона, аз вай боз ба хонаи дигар даромада баромад. Баъд наero, ки бобояш барои ӯ хеле хушру тарошида буд, ба даст гирифт. Ба курсичае нишаста хеле най навоҳт. Найро ба рўйи миз партофту аспи чӯбинашро гирифт. Рӯ-рӯйи хона тозонд. Саргарми бозӣ буд, ки дари хона саҳт тақ-тақ шуд. Бо ҳарос тарафи дар давид, онро кушод. Як пирамарди ҳароби айнакии қаддароз дар пеши ӯ меистод.

– Чӣ ин қадар тарақотуруқ мекунӣ, мемонӣ, ки камтар хобам барад ё не?! Агар боз ҳамин хел кунӣ, бо ҳамин чӯб, – ба химчаи хордори дасташ ишора кард, – зада саратро мешиканам, ё ба милиса телефон мекунам, омада туро мебараанд, – гуфт пирамарди айнакӣ ва аз погундаҳои сementӣ фуромада рафт.

Сироҷ аз суханҳои ӯ тарсида буд: милиса меояд, ўро мебараад. Ҳудашро болои диван партофт, то аз кор омадани падару модар гиря кард...

Аз як ҷиҳати дигар ҳам ӯ дар хонаи падару модар дилгир мешавад. Аз рӯзе, ки пирамарди айнакӣ ба хонаашон омада, ўро ҷанг кард, гуфтанд, ки дигар дарро кушода



нагузорад. Он ҳамеша ба рӯяш қулф. Аз пагоҳ то бегоҳ роҳи падару модарашро интизор мешавад. Нихоят онҳо меоянд. Сироҷ хурсанд мешавад. Вале дергоҳ не.

– Ҳўрокатро гарм карда ҳўрдӣ? – мепурсад модар аз ӯ.
– Ҳа.

– Нағз, мо сер, дар ресторон будем.

Падару модар чанд лаҳза бо ӯ гап мезананду ҳар ду боз ба хонаҳои кори худ медароянд.

– Начунбида шин, даводав накун, мо кор мекунем,— таъкид мекунанд онҳо.

Сироҷ дар як каноре болои қўрпача дароз мекашад. Чанд китоби суратдорро варақ мегардонад. То кай? Дилгир мешавад. Кафҳои дастонашро ба зери манаҳ монда, сақфу фарши хонаро аз назар мегузаронад. Деворҳои хона сап-сафед. Чароғҳои барқӣ мисли дастаи гул менамоянд. Онҳо ба хона нур мерезанд. Рӯйи хона қолинҳои хушгул партофтаанд, тана ба девор ҷевонҳо. Онҳо бисёр назаррабо, кас аксашро мебинад. Ба онҳо даст задан мумкин не. «Чиркин мешаванд», гуфта модар чанг мекунад. Хеста ин тараф он тараф давидан меҳоҳад. Ин ҳам барои ӯ манъ. Рӯ-рӯйи хона бояд оҳиста роҳ равад, ба зарфе даст нарасонад, он ҷарангос садо медиҳад. Ин хел садоҳо, ки шуд, падару модар дафтари қаламҳо дар даст аз хонаҳои корашон ба берун медаванд.

– Ҷинни шудӣ-ҷӣ, як ҷо начунбида шинӣ, мемурӣ! ?— ҳар ду баробар ба сараш дод мезананд. Онҳо сарҳисоби корашонро гум мекардаанд.

Дар ин лаҳзаҳо деха, хонаи бобо, бачаҳои гузар ба хотираш меоянд. Рӯйи ҳавлии күшоду сердараҳти бобо чун бозор, бачаҳо давутоз мекунанд. Бобояш, каланд дар китф, ба палҳои пиёзу ҷӯяқҳои помидор об сар медиҳад. Дар қўча ғалогула. Бачаҳо ба боғҳо даромада, аз яқдигар



панаҳ мешаванд, кофтукови ҳамдигар сар мешавад. Дар шабҳои гарму ҳавои соф ҷойи онҳо таги теппа... Оҳ ҷӣ қадар нағз! Сироҷ бошад, ҳоло дар хона, бояд баланд гап назанад, нахезад, начунбад...

Сироҷ аз паси бобо қадам мемонд. Онҳо аз назди чинорҳои баланд-баланди қади роҳ гузаштанд. Шаршараи назди осиёи куҳна ҳам ақиб монд. Дар рӯ ба рӯ дарвозаи қабуду боҳашамат ва қандакории бобо намоён шуд.

— Бачам, онҳо барои ту омадаанд, ҳамроҳашон рав, беақлӣ накун, — ба гап даромад бобо.

— Намеравам, ман дигар шаҳр намеравам, — такрор кард Сироҷ ва назараш ба теппай баланди болои қишлоқ шуд. Он аз сабзаю гул қаб-қабуд гашта буд. Дар ёлаҳо гулҳои сиёҳгӯш шукуфтаанд. Рӯзи гузашта ў ва Сафару Солиҳа теппаро баромада бисёр дур рафтанд. Паси он тоб ҳӯрданд. Даشتӣ васею паҳное. Аз қадом як тараф садои оби дарёи Кофарниҳон ба гӯш мерасид. Як сӯ дарахтзор. Гули бисёр чиданд. Лаби Чашмаи Гургон омада, нонҳояшонро ба оби сарди он тар карда ҳӯрданд. Чашма пури моҳӣ. Онҳо даруни оби соғу нуқраосо печутоб ҳӯрда, гӯё мерақсиданд... Ҳаваси бинанда меомад... Имрӯз ҳам онҳо ғову ғӯсолаҳояшонро ба ҳамон тараф ҳай кардани...

— Рав, бачам, падару модаратро бисёр ғамнате, рав, — боз овози бобояшро шунид Сироҷ.

Пирамард пас аз ҷанде ҳомӯш роҳ рафтан ба гап даромад:

— Дар мактаби шаҳр хонӣ, нағз.

Сироҷро падару модар як бор ба мактаб бурда буданд. Мактаби шаҳр базебу хушрӯ будааст, аз мактаби қишлоқи онҳо қалонтар. Лекин бачаҳои синф ба вай нафориданд. Сироҷро «қишлоқии фисин» гуфта, ҳама масҳара



мекарданد, хуб хандиданд. Дар қищлоқи худашон бошад, вай сардори синф, ҳамаи бачаҳоро дўст медорад, бо ҳамаашон мисли хоҳару бародар.

— Мактаби худамон ҳам нағз, — гуфт Сироч.

Онҳо вориди ҳавлӣ шуданд. Падару модари Сироч дар бар либосҳои тозаю озода дар пешайвон, болои курсичаҳо амонат менишастанд. Сирочро дида, ҳар ду аз ҷой хестанд. Хеле ба сару рӯ, ҷомаҷаи наву озодаи бекасаби ў, ки модаркалонаш дирӯз дӯхта буд, нигариста, сар то пояшро аз назар гузаронданд.

— Писарак калон шудаасту ҳанӯз ба вай ҷома мепӯшонанд, — модар лаб инч кард.

— Почаҳои шим, ботинкаҳояш пури хок, — падар ҳам абури чин намуд.

— Бача почаҳоша дар бағал гирифта роҳ гашта наметавонад-ку, қишлоқ ҷанг дорад, хок дорад, — ба бобо эроди келину писараваш нафорид.

— Шумо доим ҳамин хел, дада, ҷӣ гапе мо гӯем, ўро тарафгир мешавед. Оқибат аз падару модар ҷудояш кардед, — гуфт бо димоги сӯхта падари Сироч.

— Ин хел нагӯй, Асрорҷон, — ба ҷои бобо модаркалони ў, ки бо қошуқча ба Сурайёи хурдакак шир медод, ба гап сар кард: — Бачаҳотон ба худатон насиб кунад, ҳар гул дар буттаи худ бўй дорад.

Сироч ҳис намуд, ки ҳамаи ин гапҳо аз рӯийи ў сар задаанд. Дилаш ба сӯзиш омада ба худ меларзид. Охир вай хаёли аз деха ба шаҳр рафтани надорад. Ўаз паҳлуи бобо ва модаркалонаш, ки рӯий кўрпача нишаста буданд, оҳиста бархосту аз дарвоза берун рафт.

— Сироч дур нарав, ин ҷо биё! — овози бобояш аз ҳавлӣ баланд шуд, вале ўақиб нагашт, назараши ба боғот, теппаҳои гулпӯш зфтоду дилаш күшёда гашт.

КДБЧ ба иқоми
М. МИРШАКАР

КДВЧ ба номи
М. МИРШАКАР
ТОЛОРИ ЖИЗМАТРАСОНӢ
БАРОИ ХОНАНДАГОНИ СИННИ
ХУРДИ МАКТАБӢ

КАРОМАТУЛЛОҲИ МИРЗО

ХОНАИ БОБО

Мухаррир

Мухаррири техникий

Тарроҳ ва ороишгар

Рассом

Хуруфчин

Амирхон Ахмадхонов

Робия Абдуллоева

Фирдавс Давлатбеков

Хусейн Чилаев

Суруш Зайниддинов

Ба чопаш 12.01.2015 имзо шуд. Андозаи 60x84 1/16.

Қоғази бурандуд. Чопи офсетӣ. Ҷузъи чопӣ 0,75.

Гарнитура Times New Roman Tj.

Адади нашр 5000 нусха. Супориш № 35/2015

Муассисай нашрияии «Маориф»-и

Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон.

734024, Душанбе, кӯчаи А. Дониш, 50.

Тел: 98-552-89-89. E-mail: najmiddin64@mail.ru



9789994712700